


ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

Кафедраи оптика ва спектроскопия



**БАРНОМАИ КОРӢ (СИЛЛАБУС)  
АЗ КУРСИ МАХСУСИ «СПЕКТРОСКОПИЯИ ТБМ»  
БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСҲОИ  
З-ЮМИ ИХТИСОСИ 31010403-ФИЗИКА**

Фанни таълимӣ: к/м «Спектроскопияи ТБМ»

Ихтисос: физика

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 4 кредит (96 соат)

Лексия – 48 соат

Лаборатория – 48 соат

Курсҳои – 3

Семестри – 6

Душанбе –2025

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон №18/74 аз 28.12.2017 тасдиқ шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси 31010403-физика таҳассуси «Оптика ва спектроскопия» таҳия шудааст.

Силлабус аз тарафи Исломов Зафар дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопия мураттаб шудааст.

Силлабус дар ҷаласаи кафедраи оптика ва спектроскопия «20» \_01\_ соли 2025, суратмаҷлиси №\_6\_ баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра Ходиев М.Х.

Аз тарафи Шӯрои илмӣ- методии факултети физика таҳти суратмаҷлиси №\_5\_, аз « 25 » \_01\_ 2025 тасдиқ шудааст.

Раиси ШИМ-и факултети физика



Истамов Ф.

#### Маълумот дар бораи омӯзгорон (тюторҳо)-и фанни таълимӣ:

*Исломов Зафар – номзади илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопияи факултети физика.*

*Ходиев Масрур – дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопияи факултети физика.*

*Маълумот барои алоқа ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, «Шаҳраки донишҷӯён», факултети физика, кафедраи оптика ва спектроскопия*

#### I. Ҷадвали машғулиятҳои дарсӣ

Ному насаби омӯзгорон	Машғулиятҳои аудиторӣ:			КМРО	Суроғай омӯзгор
	лексионӣ	амалӣ	лабораторӣ		
Исломов З.З.	Душанбе, соати 8:00-10:50 Бинои таълимии №16, утоқи 302		Панҷшанбе, соати 8:00-10:50 Бинои таълимии №16, утоқи 311	Чоршанбе, соати 13:00 Бинои таълимии №16, утоқи 301	ДМТ, кафедраи оптика ва спектроскопия. Бинои таълимии № 16 утоқи 301

## I. ШАРХИ МАВҚЕИ ФАН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Фанни таълимии «Спектроскопияи таъсироти байнимолекули», (СТБМ) дар нақшай таълимии ихтисоси физикаи факултети физика мақоми фанни таълимии тахассусии ҳатмиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос дар самти оптика ва спектроскопия мавқеи муайянро ишғол менамояд. Мавриди тадриси фанни спектроскопияи таъсироти байнимолекули ба донишҷӯёни тахассуси Оптика ва спектроскопия оид ба намудҳои таъсироти байнимолекули (дипол – диполӣ, алоқаи гидрогенӣ, ион – ионӣ, ион – молекули, гузариши протонӣ) ва тарзи омӯзиши онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии дар соҳаи оптикӣ истифодашаванд майлумот ва дониш дода мешавад. Дар як вакт дар ҷараёни таълими курси мазкур оид ба қобилияти протондонорию протонаксептории моддаҳои органикии банди А–Н -дошта ва роҳҳои таҳқику дарёғти онҳо дониш ва маълумоти муфассал ба донишҷӯён дода мешавад.

## III. МАҚСАДИ ОМŪЗИШИ ФАН

Шинос намудани донишҷӯёни самти оптика ва спектроскопияи ихтисоси физикаи факултети физика бо намудҳои таъсироти байнимолекули (дипол – диполӣ, алоқаи гидрогенӣ, ион – ионӣ, ион – молекули, гузариши протонӣ) ва тарзи омӯзиши онҳо. Маълумот ва додани дониш дар бораи қобилияти протондонорӣ ва қобилияти протонаксептории моддаҳои органикии банди химиявии А–Н -дошта, истифодаи спектроскопияи инфрасурҳ дар таҳқику дарёғти ин қобилиятҳо. Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯён оид ба асосҳои илмии пайдоиши таъсироти байнимолекули, пеш аз ҳама бо қашфиётҳо ва дастовардҳои асосии илмҳои физика, химия, химияи физикӣ ва физикаи химиявӣ ва гайра, ки барои ташаккулёбии маҳорати долишҷӯ ҳамчун мутахассиси ҳаматарафа инкишофёфтаи соҳаи оптика ва спектроскопия равона гардидааст.

## IV. ВАЗИФАҲОИ ОМŪЗИШИ ФАН

- донишҷӯён бояд бо намудҳои таъсироти байнимолекули (дипол – диполӣ, алоқаи гидрогенӣ, ион – ионӣ, ион – молекули, гузариши протонӣ) шинос шаванд;
- донишҷӯён бояд дар бораи қобилияти протондонорӣ ва қобилияти протонаксептории моддаҳои органикии банди химиявии А–Н -дошта маълумоти муфассал гиранд;
- донишҷӯён бояд оид ба истифодаи спектроскопияи инфрасурҳ дар таҳқику дарёғти қобилиятҳои протондонорӣ ва протонаксепторӣ маълумот ва дониши аниқ гиранд;
- таълими фан нисбати васеъ васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯёни кафедраи оптика ва спектроскопия оид ба асосҳои илмии пайдоиши таъсироти байнимолекули кӯмак менамояд;
- донишҷӯён бояд асосҳои спектроскопияи оптикӣ, пеш аз ҳама бо спектроскопияи инфрасурҳ ба пуррагӣ шинос шуда, истифодабарии онҳоро дар омӯзиш ва таҳқиқи таъсироти байнимолекули аз худ намоянд;
- донишҷӯён бояд роҳҳои дигари (гайриспектроскопии) ҳалли масъалаҳои марбути таъсироти байнимолекулиро ҷустуҷӯ (тағиیرёбии фишор, часпакӣ, зичӣ, гайра) ва аз худ намоянд.

## V. НАТИЧАХОИ НИХОИИ ОМЎЗИШИ ФАН

### *Дар баробари аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:*

- оид ба намудҳои таъсироти байнимолекулий (дипол – диполӣ, алоқаи гидрогенӣ, ион – ионӣ, ион – молекулий, гузариши протонӣ) маълумоти аниқ гирад;
- дар бораи қобилияти протондонорӣ ва қобилияти протонаксептории моддаҳои органикии банди химиявии А – Н -дошта маълумоти муфассал дошта бошад;
- оид ба истифодаи спектроскопияи инфрасурх дар таҳқиқу дарёғти қобилиятҳои протондонорӣ ва протонаксепторӣ дониши аниқ гирад;
- оид ба васеъ гардонидани доираи фаҳмиши худ дар бораи намудҳои таъсироти байнимолекулий кӯшиш намояд;
- оид ба асосҳои спектроскопияи оптикӣ, пеш аз ҳама бо спектроскопияи инфрасурх ба пуррагӣ шинос шуда, истифодабарии онҳоро дар омӯзиш ва таҳқиқи таъсироти байнимолекулий аз худ намояд;
- оид ба роҳҳои дигари (гайриспектроскопии) ҳалли масъалаҳои марбути таъсироти байнимолекулиро ҷустуҷӯ (тагийирёбии фишор, часпакӣ, зичӣ ва гайра) маълумот гирад.
- оид ба истифодаи дониши илмии ба дастовардааш дар фаъолияти минбаъдааш мавриди андешаронӣ намояд;

### *Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:*

- мазмуни мағҳумҳои асосии концептуалии фанни маҳсусро шарҳ дода тавонад:
- намудҳои таъсиротҳои гуногуни байнимолекулиро муайян карда тавонад;
- оид ба қобилиятҳои протондонорӣ ва протонаксепторӣ ва роҳҳои таҳқиқу дарёфт намудани онҳо маълумоти муайян дошта бошад;
- оид ба истифодаи спектроскопияи инфрасурх дар таҳқиқу дарёғти қобилиятҳои протондонорӣ ва протонаксептории моддаҳои органикии банди химиявии А – Н-дошта маълумоти муайян дошта бошад;

**Пререквизитҳо** (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: биология, химия, физика, математика, асосҳои информатика.

**Постреквизитҳо:** (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни фанни спектроскопияи таъсироти байнимолекулий ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): қобилияти протондонорӣ, қобилияти протонаксепторӣ, спектроскопияи амалӣ спектроскопиряи молекулий спектроскопияи атомӣ ва таҳлили спектралӣ ва гайра.

**VI. МАЗМУНИ ГУЗАРОНИДАНИ МАШФУЛИЯТХОИ ФАННИЙ**

НӨМГҮИ МАВЗҮЙХОИ МАШФУЛИЯТХОИ АУДИТОРИЙ		КМРО		AraGnet Xotxon Caran +Jia6+KMP (Jek+Samaj Coatxo Minjoripan	Tabeexot	
Xaftra	№ Taptirgin	Лексионий	Лаборатори			
I	1	Мафхумхой асосии курси махсус, классификатсияи таъсири байни-молекули (ТМБ) дар муҳитҳои конденсӣ, вобастагии табиати таъсириoti байнимолекули аз намуд, соҳт ва хосияти физикию химиявии соҳт ва хосиятҳои физикио химиявии байни-молекулаҳо, таъсириoti байни-молекулии универсалӣ ва махсус.	Шиносоӣ бо лаборатории таъсириoti байнимолекули аз намуд, соҳт ва хосияти физикию химиявии молекулаҳо.	Вобастагии табиати таъсириoti байнимолекули аз намуд, соҳт ва хосияти физикию химиявии молекулаҳо.	2+2+2	1 - 18
II	2	Намуди умумии потенсиали пурраи таъсириoti муракқобилии байни-молекулии муҳитҳои конденсӣ.	Иҷрои кори лаборатори	Вобастагии потенсиали таъсириoti байнимолекули аз таксимоти заряд ва масофаи байнимолекули дар маҳлӯҳо ва моддаҳои дар холати кристалии буда.	2+2+2	1 - 18
III	3	Кувваҳои Ван-дер-ваалси ва намудҳои онҳо, таъсириoti дипол-диполӣ, таъсириoti индуксиони, диполӣ, индуксионӣ, дисперсионӣ).	Иҷрои кори лаборатори	Роҳ ва воситаи асосии таҳқиқи таъсириотҳои дар муҳитҳои конденсӣ ба амал омада (таъсириоти дипол-	2+2+2	1 - 18

IV	4	Таъсироти дисперсионӣ, таъсироти ион-ионӣ ва ион- молекули.	Ичрои кори лабораторӣ	Таъсироти ион-ионӣ ва ион- молекули.	2+2+2	1 - 18
V	5	Маълумотҳои умуми доир спектроскопияи истифодадаи он дар омӯзиш ва таҳкики таъсироти байнимолекулий, асбобҳои спектралии истифодашаванда.	Ичрои кори лабораторӣ	Асбобҳои спектралии истифодашаванда дар омӯзиш ва таҳкики таъсироти байнимолекулий, соҳти оптикаи асбобҳои спектралӣ.	2+2+2	1 - 18
VI	6	Спектрҳои фурӯбурди электронӣ ва лапшиш, характеристикаи спектрҳо, басомадҳои валентӣ ва деформатсионӣ, зичии оптикаи интенсивияти соҳаҳои фурӯбурд, формулаи зичии оптикаи ва интенсивияти соҳаҳои фурӯбурд.	Ичрои кори лабораторӣ	Басомадҳои валентӣ ва деформатсионӣ, зичии оптикаи интенсивияти соҳаҳои фурӯбурд.	2+2+2	1 - 18
VII	7	Омӯзиши таъсироти байнимолекулии универсалӣ (вандерваалӣ) бо истифодада спектроскопияи инфрасурҳ.	Ичрои кори лабораторӣ	Таҳкики байнимолекулии байнимолекулии инфрасурҳ, мағҳумҳои асосии спектроскопияи инфрасурҳ.	2+2+2	1 - 18
VIII	8	Таъсироти байнимолекулии маҳсус (Н-бандиш), таъсири алокай гидрогении байнимолекулий ба соҳтори электронии тайғирёбии алокай зери таъсири гидрогении байнимолекулий .	Ичрои Кори лабораторӣ	Таъсири гидрогении молекулий ба соҳтори электронии тайғирёбии зичии абриси алокай гидрогении байнимолекулий .	2+2+2	1 - 18

IX	9	<p>Аломатхой спектрии пайдошии Н-бандиши байнимолекулий дар спектри инфрасурх, аз чумла, дар тагийрёбии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- максимуми басомади лапишхой валентй ва деформатсионий;</li> <li>- бари сохай фурӯбурди лапишхой валентй ва деформатсионий;</li> <li>- интенсивияти сохай фурӯбурди лапишхой валентй ва деформатсионий.</li> </ul>	<p>Ичрои кори лабораторӣ</p> <p>Таъсири ивазшаванда, төъдод, чойи истоли он дар соҳтори молекула ба қобилияти протондонории ва ё реакционии молекула (пеш аз ҳама банди О-Н-и онҳо).</p>	2+1+2	1 - 10
X	10	<p>Н-бандиши байнимолекулий дар об, хусусиятҳои характерноки ин таъсириоти байнимолекулий дар спектри инфрасурх, тагийрёбии парметрҳои спектрӣ мавриди пайдошии байнимолекулии Н-бандиши байнимолекулий дар спиртҳо. хусусиятҳои характерноки ин таъсириоти байнимолекулий дар спектри инфрасурх, тагийрёбии парметрҳои спектрӣ мавриди пайдошии таъсириоти байнимолекулии Н-бандиши</p>	<p>Ичрои кори лабораторӣ</p> <p>Тагийрёбии параметрҳои спектрӣ (басомади Максималӣ, зичи оптикаи интенсивият, барии соҳаи фурӯбурд) пайдошии таъсириоти байнимолекулии гидрогенӣ</p>	2+2+2	1 - 18

XI	11	Н-бандиши байнимолекулы дар кислотахо, хусусиятхой характеристики и тасироти байнимолекулы дар спектри инфрасурх, тагийрёбии параметрои спектри мавриди пайдошии молекулии Н-бандиши. Н-бандиши байнимолекулы дар дигар пайвастагихо ва моддаҳои банди химиявии А – Н-дошта (A-H)-дошта	Ичрои кори лабораторӣ.	Тагийрёбии спектри мавриди пайдошии тасироти байнимолекулии Н-бандиши. Н-бандиши байнимолекулы дар дигар пайвастагихо ва моддаҳои банди химиявии А – Н-дошта	2+1+2	1 - 10
XII	12	Н-бандиши байнимолекулы дар дигар пайвастагихо ва моддаҳои банди химиявии А-Н-дошта, тасири ҳарорат ба мувозинати молекулаҳо дар Н-бандиши байнимолекулы, соҳтори модда, маҳлулҳо ва Н-бандиши, ассосиатҳо ва комплексҳо, омузиш ва тажкики онҳо бо спектроскопияи инфрасурх.	Ичрои кори лабораторӣ.	Тасири ҳарорат ба мувозинати молекулаҳо дар Н-бандиши байнимолекулы	2+2+2	1 - 18

XIII	13	КПД ва КПА-и моддаҳо, гурӯҳи КПАРо, ки метавонанд КПД ва ивазшаванда, шумора ва чойи истоди он дар соҳтори молекула доранд;	Иҷрои кори кори лабораторӣ	Омӯзшиш ва бандишӣ бо истифодай спектроскопия, (пеш аз ҳама спектроскопия инфрасурҳ.)	тадқики Н-байнмолекулий	2+2+2	1 - 10
		- гурӯҳи спиртҳо (якчанда, дучанда, сечанда); - гурӯҳи моддаҳои катори бензол; - гурӯҳи моддаҳои катори кислотаҳои карбонӣ; - гурӯҳи моддаҳои катори азолҳо; - гурӯҳи моддаҳои катори фенолҳо					

XIV	14	Тавсир и табиати ивазшаванда, тельдод, чой истоди он дар сохтори молекула ба кобилияти протон-донорӣ ва протонаксептории молекулаи эталонӣ (ивазшавада надошта), спектрии протондонорӣ ва протонаксептории молекулаҳо ивазшаванда, чой истоди он дар сохтори молекула, истифодаи тағиیرбии параметроҳи спектралии соҳаи фурӯбурди банди химиявии (A–H)-и спектрҳои инфрасурҳ дар омӯзиш, дарёфт ва тахкики кобилиятҳои протон-донорӣ ва протонаксептории катори моддаҳо.	Иҷрои кори лабораторӣ	Гурӯҳи моддаҳо, ки метавонанд қобилияти протондонорӣ ва ё протонаксептории онҳоро вобаста ба табиати ивазшаванда, шумора ва ҷой истоди он дар сохтори молекула омӯҳт.	2+2+2	1 - 1
-----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

XV	15	Энергияи молекулий, усулҳои спектроскопии муайян намудани энергияи таъсири Н-бандиши байнимолекулий, алокамандии вобастагии энергии таъсириoti байнимолекулий аз тагийрёбии (кӯчиши) параметрҳои соҳаи фурӯбурди спектри инфрасурҳ (басомади максималии лапишҳои валентию деформатсии соҳаи фурӯбурд, барӣ соҳаи фурӯбурд, интенсивияти соҳаи фурӯбурд), ифодаҳои коррелятсионӣ оид ба дарёфти энергияи Н-бандиши байнимолекулий, истифодайи энергетикаи Н-бандиши байнимолекулий дар дарёфт, омӯзиши ва тахкики кобилиятҳои протондонорӣ ва пратонаксептории като-ри моддаҳо (спирҳо, кислотахои карбонӣ, фенолҳо, азолҳо ва гайра).	Ичрои кори лабораторӣ	Истифодаи вобастагии коррелятсионӣ оид ба дарёфти энергияи Н-бандиши байнимолекулий, истифодаи энергияи Н-бандиши байнимолекулий дар дарёфт, омӯзиши ва тахкики кобилиятҳои протондонорӣ ва пратонаксептории като-ри моддаҳо (спирҳо, кислотахои карбонӣ, фенолҳо, азолҳо ва гайра).	2+2+2
XV	16	Пешниҳоди хисобот оид ба натиҷагарии курси маҳсус ва корҳои инфирорӣ (пешниҳодҳои донишҷӯён оид ба барномаи курси маҳсус).	Натижагарии корҳои индивидуалии донишҷӯён	2+2+2	1 - 18

## VII. АДАБИЁТ

- 1. Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. Част. 1. Душанбе, 1978. 95с.
- 2. Нарзиев Н.Б. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. Част. 2. Душанбе, 1982. 157с.
- 3. Нарзиев Б.Н. Руководство к лабораторным занятиям по спецкурсу «Спектроскопия конденсированных сред» Душанбе, 2000. 45с.
- 4. Нарзиев Б.Н., Исломов З.З. Хосиятҳои оптикуву спектроскопӣ ва донориву аксептории пайвастагиҳои гетеросиклӣ, ҶДММ «ЭР-граф», Душанбе, 2018. 53 с.
- 5. Соколов Н.Д. Динамика водородной связи—М; Наука 1981. 245 С.
- 6. Бахшиев Н.Г. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий —Л: Наука 1972. -263 С.
7. Пиментел Дж., Мак-Келлан. Водородная связь. —М.; Мир. 1964. 462 С.
8. Водородная связь. М.: Наука. 1981. 378 С.
9. Луцкий А.Е. Протонодонорная способность группы О-Н и водородной связи. //Журн. приклад. спектроскопии. 1982, -Т.19.№7. –С.823 – 826.
10. Строения и свойств молекул. Межвузовский сборник. Куйбышев. 1080. -168 С.
11. Водородная связь. М.: Наука 1984. -248 С.
12. Термодинамика и строение растворов. Межвузовский сборник. 345 С.
13. Ионная сольватация. М.: -1987. Наука. -347 С.
- 14. Свердлов П.М., Ковлер М.А., Крайнов Е.Н. Колебательные спектры многоатомных молекул. Л.: Наука, 1976. -559 С.
15. ИК спектроскопии молекулярных кристаллов с водородными связями. Киев. Наука. 1989. 159 С.
- 16. Межмолекулярные взаимодействия в конденсированных средах. Киев. Науково Думка. 1974. 248 С.
17. Спектроскопия и её проявление в химии. Новосибирск. 1976. 387 С.
- 18. Нуруллов М. Влияние замещения на спектроскопические и донорно-акцепторные свойства органических соединений различного класса. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. -Душанбе. -2002. -223 С.